

ЛАБЧАНГ (чангқовуз, чангқавуз), сози мусиқии филиз-зии камоншакли забончадор, ки аз қадимулаём бо номҳои гуногун дар байни бисёр халқҳои ҷаҳон машҳур аст. Дарозии лабчанг таҳминан 8-12 см мешавад. Лабчанг якчанд шаклу намуд дорад. Бо вучуди аз физзилоти гуногун: оҳан, биринҷӣ, мисс ва нуқра сохта шудан, тембри овозиаш фарқ намекунад.

Ҳангоми навохтан онро байни лабон гузошта бо дан-донҳо озодона медоранд ва забонро аз паси он каме қафотар нигоҳ медоранд. Лабчангро аз думчааш медоранд ва бо ан-гушти дасти рост забончай ба мисли неши қаждум качашро мувофиқи зарбу усули ин ё он нағмае ба ларзиш меоранд. Барои ба вучуд овардани нағма ҷараёни нафасро ба ҳарака-ти забон тағиیر медиҳанд.

Дар Тоҷикистон лабчанг машҳур буда, онро асосан занҳо менавозанд. Бинобар ин созро баъзан «Чанги занона» низ мегӯянд.

ЛАБЧАНГ (чангқовуз / чангқавуз) (лабчанг – досл. – с тадж. – «губной чанг») – маленький (всего 8-12 см) музы-кальный инструмент, изготавляемый из металла, бронзы, меди и серебра. Лабчанг – обладатель специфического тембра, но материал изготовления не меняет его.

При исполнении ставится между губами, придерживается зубами, а жалообразная внутренняя его часть регулируется язычком для извлечения звука.

Традиционно среди таджиков на этом инструменте играли женщины, поэтому иногда его называют «женский чанг». Преимущественно использовался в домашнем муз-цировании. Лишь в последнее время, из-за его тембра, его используют на сцене

LABCHANG (*changqovus*) (verbatim from Tajik – ‘a lip *chang*’) is a small (8 – 12 sm.) musical instrument, which is produced from metal, bronze, copper, and silver. *Labchang* has a specific timbre, and material of production does not change it.

While performing, it is put between lips, supported with

teeth, and internal its vein-formed part is regulated with reed for sounding.

Among Tajiks, women traditionally played on the instrument, therefore, sometimes it is called «women's *chang*». It was predominantly used in domestic playing music. Recently only, it is used on the scene because of its timbre.

ЛАТИФА / ЛАТИФАГҮЙ – Жанри ҳаҷв аст, ки дар фарҳанги суннатии мардуми тоҷик аз таърихи қуҳан бархурдор буда, ҳам ба шакли шифоҳӣ ва ҳам ба шакли китобӣ ривоҷу истифодаи фаровон дорад. Дар суннати шифоҳии тоҷикон истилоҳи «матал», таркибҳои «матали Афандӣ», «Қиссаи Афандӣ», «Ҳикояи Афандӣ», «Афандигӯй» муродифҳои истилоҳи *латифа* дониста мешаванд. Латифа тасвири зарифу ҳазломез аз лаҳзаву ҷузъиёти зиндагӣ, ҳулқу кирдор ва гуфтори қаҳрамон ё гурӯҳи қаҳрамонон аст, ки маъмулан дар чанд ҷумла ва муколамаи кӯтоҳ сохтаву гуфта мешавад. Ҷиҳати мутафовити латифа аз дигар навъҳои нақл он аст, ки дар латифа воеа бе муқаддимаи хос ё бо даромади бисёр мӯҷаз оғоз гардида, зуд идома ва поён меёбад. Персонажҳои латифа одатан як ва ғоҳе ду-се нафаранд, ки амали онҳо босуръат ва кӯтоҳ сурат мегирад. Вижагии асосии латифа тарзи баёни танзомез, истифода аз қалимаҳо ва таркибҳои рехта, ҷандмаъно ва мӯҷаз аст. Дар баҳше аз латифаҳои корбурди тамсил маъмул буда, объекти ҳаҷв ва ё ҳазл ба сурати яке аз ҷонварон ё ашё ҷилва дода мешавад. Дар суннати шифоҳӣ шакл ва тарзи баёни латифа содаву нишонрас аст. Дар латифаҳои шифоҳии тоҷикӣ воеа ё мочаро маъмулан тавассути персонажи мардумӣ ривоҷ меёбад, ки бо номҳои Афандӣ, Насриддин, Мушғиқӣ ва ғоҳе Кали зирак ё Қӯса машҳур аст. Қаҳрамони мазкур аслан бозтобе аз ҷеҳраи ҷомеа ва умуми мардум буда, кирдору гуфтори ў баёнгари дидгоҳу мавқеи иҷтимоӣ ва табъу завқи мардум ба шумор меравад. Ба ҷуз персонажҳои машҳури мазкур, дар латифаҳои тоҷикӣ чанд персонажи маҳаллӣ мавҷуд аст, ки дар ин ё он маҳдудаи ҷуғрофиёй машҳуранд (*ширинӣ* – дар Бухоро, *маҳаллатӣ* – дар Са-

марқанд, *rўмонӣ* – дар Хучанд, *фалгарӣ* – дар водии Зарафшон, *ховалингӣ* – дар Хатлон, *дарвозӣ* – дар Дарвоз, *ванҷӣ* – дар Ванҷ ва р.).

ЛАТИФА / ЛАТИФАГУИ. Является жанром сатиры, аналогичным анекдотом в устной и письменной формах. В таджикской традиционной культуре жанр латифа имеет древнюю историю. Синонимичными *латифа* считаются такие бытующие названия, как *матал* [matal], *матали Афанди* [matali Afandī], *Киссаи Афанди* [qissai Afandī], *хикояи Афанди* [hikāyai Afandī], *Афандигуи* [Afandigbūj]. Латифа является тонким и юмористическим изображением эпизодов жизни, высказываний героя или нескольких героев, которые выражаются в форме нескольких предложений и кратких диалогов. Характерная особенность, отличающая латифа от других видов рассказа, заключается в её лаконичности; в данном жанре событие начинается без особого вступления или с очень краткого и сжатого пролога, получает интенсивное развитие и завершение. Персонажами латифа обычно оказываются один, иногда – два и более героя, действия которых быстры и коротки. Главной особенностью данного жанра являются применение фразеологизмов, многозначных и кратких слов и словосочетаний. В ряде латифа используются басни, где объект сатиры или юмора изображается в образе зверя, птицы или предмета. Устная таджикская традиция рассказа анекдота – *латифагуи* [Latifagbūj] имеет простую и точную форму и стиль выражения, где события развиваются через действия народного персонажа, известного как Афанди [Afandī], Насриддин / Насрилдин-афанди [Nasriddin / Nasriddin-afandī], Мушфики [Mushfiqī], иногда – Кали зирақ [Kali zirak] или Куса [Kōsa]. Данный герой отражает лицо общества и общенародный портрет, действия и слова которого выражают культурно-психологические, социальные и эстетические взгляды народа. Наряду с вышеназванными героями, в таджикских латифа бытует ряд персонажей, известных в определенной местности или регионе (*ширини* [shirinī] – в Бухаре, *маҳаллатӣ*

[mahallatī] – в Самарканде, *rūmonī* [rōmānī] – в Худжанде, *falgari* [falgarī] – в Зарафшонской долине, *khovalingī* [khāvalingī] – в Хатлонском регионе, *darvozī* [darvāzī] – в Дарвозе, *vanjī* [vanjī] – в Вандже и т.д.).

LATIFA / LATIFAGUI is a genre of satire, analogical to the anecdotes of oral and written forms. In a Tajik traditional culture, *latifa* has an ancient history. So existing name as *matal*, *hikoyai Afandi*, *qissai Afandi*, and *Afandigui* are synonymous. *Latifa* is a fine and humoristic view of life episodes, hero's or several heroes' statements, which are expressed in the form of several sentences and short dialogues. Typical specialty deferring *latifa* from other kinds of stories is concluded in a laconism, an event starts without special introduction or very short and brief preface, develops and finishes intensively. A main specialty of the genre is the use of idioms, polysemantic and short words and word combinations. Fables, where the object of humor is shown in the figure of animal, bird, and thing, are used in a number of *latifa*. An oral Tajik tradition of anecdote telling – *latifagui* – has a simple and exact form as well as expressive style, where events develop through the actions of folk personage known as Afandi, Nasriddin Afandi, Mushfiki, sometimes – Kali Zirak or Kusa. This hero reflects the person of society and a national portrait, actions and words of which express cultural-psychological, social, and aesthetic views of people. Equally with above-mentioned heroes, a number of personages, known in a certain place or region (*shirini* – in Bukhara, *mahallati* – in Samarcand, *rumoni* – in Khujand, *falgari* – in Zeravshan valley, *khovalingi* – in Khatlon, *darvozi* – in Darvoz, *vanji* – in Vanj etc.), exist in Tajik *latifa*.

ЛИБОСДУЗИЙ – навъи хунари дузандагист. Чунин ном мегирад бинобар он ки маъни хунари духтани либосҳои гуногуни мардона, занона, бачагона, арӯсӣ ва ғайра аст.

ЛИБОСДУЗИ (досл. с тадж. - «шитье одежды») - вид швейного ремесла, портное ремесло, относящееся к изго-

твлению одежды женской, мужской, детской, одежды для невесты и др.

LIBOSDUZI (verbatim from Tajik – ‘sewing clothes’) is a kind of sewing craft, a tailor’s craft concerning the production of women’s, men’s, and fiancée’s clothes etc.

ЛЎЛАБОЛИШТ (ниг.: ТАГСАРӢ / БОЛИШТ)

ЛЎЛАКАБОБ (ниг.: ТАББОХӢ)

ЛЎХТАКСОЗӢ – хунари бадеии сохтани лўхтак аз латтаҳои гуногун, пахта, пашм, чуб ва г. Ин лўхтакҳоро барои бозии кӯдакон месозанд. Инчунин, аз маводи номбурда лўхтакҳое сохта мешаванд, ки дар саҳнаи театри лўхтак истифода бурда мешаванд. Барои бозии кӯдакон лўхтакҳо бояд гуногун бошанд, чунки онҳо дар хини бозӣ ба лўхтакҳо вазифаву нақшҳои муҳталифро медиҳанд. Махсусан, духтарчаҳо ба лўхтакбозӣ ҳаваси беандоза доранд. Онҳоро ба таври ҳақиқӣ дӯст дошта, нигоҳубин менамоянд. Лўхтакбозӣ дар кӯдак хиссиёти модариро бедор менамояд. Яъне кӯдак нисбати зоча ғамхории модарона зоҳир намуда, рафтор ва муносибатеро, ки модараш нисбати ў менамояд, духтарча нисбати зочааш такрор менамояд.

Маводи истифодашаванда: чӯб, тугма, латтапора, пахта ва ресмонҳои рангин.

Лўхтакҳоро бо ду намуд месозанд: мулоим ва риштапеч. Хар яки он тарзи конкретии тайёр кардани худро дорад.

ЛЎХТАКСОЗӢ – ремесло изготовления кукол из тканей, ваты, шерсти, дерева и др. Эти куклы изготавливаются для игры детей. Из этих материалов изготавливаются куклы для кукольного театра.

а также хунари бадеии сохтани лўхтак аз латтаҳои гуногун, пахта, пашм. Для детской игры куклы бывают разными. Девочки играя в куклы «поручают» им разные роли. Игра в куклы имеет важное воспитательное значение, поскольку с

детства воспитывает в ней чувства материанства и ответственности, заботы в целом. Поэтому, играя в куклы, она повторяет слова и поступки своей матери.

Материалом для изготовления кукол являются: дерево, вата, ткань, пуговицы, разночтные цветные нитки и пр. Главных видов кукол два – мягкий и ниточный. Каждый из них имеет свой конкретный способ изготовления.

LUKHTAKSOZI is a craft of producing dolls from cloths, cotton, wool, wood, and others. The dolls are produced for children's games. Dolls are also produced from these materials for a puppet show.

Dolls are different for children's games. Playing with dolls, girls 'give' different roles to them. The doll game has an important didactic significance because it cultivates the sense of motherhood, responsibility, and care as a whole. Therefore, playing with dolls, a girl copies the words and actions of her mother.

The materials for producing dolls are wood, cotton wool, cloth, buttons, different color threads etc. Main kinds of dolls are two – soft and thread. Each of them has its concrete way of producing.

МАҚОМХОНЙ – хунари ичроқунандаги мусикист (1), ки кабл аз хама ичро (сарояндаги ва навозандаги)-и жанри мусиқى – мақомро дар назар дорад. Ин хунар услуби ичро (2)-и худро дорад. Бинобар ин, ба мақомхонй ичрои суруду оҳангҳои дар ин услуб меҳондагӣ низ ворид мешаванд. Жанри мақом – жанри мусикии классикии тоҷик ба шумор меравад. Аз ин рӯ мақомхонй – хунари профессионалист. Дар он оҳангҳои бисёрасраи тоҷикӣ ва шеърҳои классикий истифода бурда мешаванд. Хунари макомхони гузаштани-таксилро аз руи методикаимактабҳои суннатии устодшогирд, доностани илми макомот ва овози табии хеле ва-севъу тарбияи дурусти онро талаб менамояд.

МАҚОМХОНӢ – музыкально-исполнительское искусство, подразумевающее прежде всего, исполнение (певческое и инструментальное) макомов. Это искусство имеет свой собственный стиль исполнения (2). Из-за этого в него входит также исполнение песен и мелодий в этом стиле. Жанр Маком – жанр классической таджикской музыки. Поэтому мақомхонӣ – это профессиональное искусство. В нем исполняется классическая музыка и классическая поэзия. В мақомхонӣ используются многовековые мелодии и классическая поэзия, главным образом, газели. Мақомхонӣ невозможно без специального образования по традиционной методике устод-шогирд, знаний научных основ макомов, природного богатого голоса широкого диапазона.

МАҚОМКҲОНИ is a musical performance art, meaning, first of all, the performance (vocal and instrumental) of *maqoms*. This art has its own style of performance. Therefore, it also includes the performance of songs and melodies in this style. The *maqom* genre is the genre of classical Tajik music. Therefore *maqomkhoni* is a professional art. A classical music and a classical poetry are performed in it. Many-centuries-old melodies and classical poetry, mainly *ghazals*, are used in *maqomkhoni*. *Maqomkhoni* is impossible without the special education according to a traditional method *ustod-shogird*, the knowledge of scientific fundamentals of *maqoms*, and a natural rich voice of wide diapason.

МАРСИЯ / МАРСИЯХОНӢ – Жанри манзум аз осори шифоҳии мардуми тоҷик, ки дар сӯг ва мотами касе гӯфта шуда, гӯянда ба зикри сифатҳову хислатҳои неки марҳум, мақому чойгоҳи ў, сӯзу гудоз ва мотами пайвандону наздиқонаш, хушдори гӯянда аз фанои дунё ва ғанимат шумурдани меҳру вафо ва некӣ дар зиндагӣ мепардозад. Пайдоиши марсия ба суннатҳову маросими сӯгворӣ иртибот дошта, аз сурудҳои мотами қадим сарчашма гирифтааст, ки машҳуртарини онҳо «Кини Сиёвуш» мебошад. Ашъори сӯгвории шифоҳии мардумӣ баъдҳо барои шакл

гирифтани жанри китобии марсия низ замина гузоштанд, ки нахустин намунаҳои маълуми он дар осори Рӯдакӣ боқӣ мондааст. Марсия дар суннати шифоҳии тоҷикон маъмулан бо оҳангҳои пургудоз ва ҳамроҳ бо нолаҳои ҳузнангез суруда мешавад. Марсияҳои «Бачаякам», «Чони бобо», «Абдулмацидҷонам балам», «Тарма», «Усмонҷонуме» аз маъмултарин намунаҳои сурудҳои мотами мардумӣ ба шумор меоянд. Яке аз суннатҳои маросими видоъ бо марҳум ва азодорӣ, баҳусус, дар ҳалқаи занони хонаводаи шаҳси даргузашта, хондани марсия тавассути наздиқон ва ё бештар як нафар донанда (гӯянда)-и марсияҳои пурсӯз аст, ки пас аз ҳар пора (чумла)-и тамомшуда, дигарон бо овози навҳа ҳамроҳ мешаванд. Марсия ва марсияҳонӣ дар минтақаҳои гуногун дорои вижагиҳои худ аст. Аз чумла, дар ноҳияи Ванҷ маросими видоъ ва дағн, ки бо марсияҳонӣ ҳамроҳ аст, «Говораи ноз» ном дорад, дар ноҳияи Ғонҷӣ марсияҳонӣ бо гӯяндагии як нафар ва ҳамроҳиву ҳаракатҳои хоси ҳалқаи занони навҳагар «Самаъ» номида мешавад, дар бархе аз водиҳо маросими марсияҳониву навҳагарӣ бо номи «Чор кашидан» маъмул буда, то ба ҳол ҳифз гардидааст. Дар бархе аз минтақаҳо марсияҳо ба шакли рубоиҳои сӯгворӣ ҳонда мешаванд.

МАРСИЯ / МАРСИЯҲОНИ Является устным традиционным жанром таджикского народа, который выражается в поэтической форме эпитафии, посвященной чьей-либо кончине / гибели и исполняется на траурных церемониях; элегия. В *марсия* выражаются боль утраты близкого человека, друга, выдающейся личности, упоминаются его лучшие качества, талант, добрые деяния. Через описание душевного и эмоционального состояния близких усопшего, акцентируется внимание на теме тленности и быстротечности мирской жизни, напоминается ценность каждого мгновения, таких качеств, как верность, честность, добродетель и т.п. Возникновение жанра марсия связано с историей траурных обрядов, традиций и формированием древних траурных песен, к самым известным из которых относится «Кини Сиёвш».

Устная народная траурная поэзия позже послужила основой для формирования письменной формы таджикских элегий – марсия, ранние примеры которой сохранились в поэзии Рудаки.

В таджикской устной традиции марсия обычно исполняются с грустью и причитаниями. К самым известным народным траурным песням относятся такие марсия, как «Бачаякам» [Bachayakam], «Чони бобо» [Jāni bābā], «Абдулмажидчонам балам» [Abdulmajidjānam balam], «Тарма» [Tarma], «Усмончонум-е» [Usmānjiānum-e]. Один из традиционных обрядов прощания с усопшим исполняется его / её родственником, а чаще – родственницей, который / которая произносит куплет или предложение из него. По окончании каждого куплета, другие присутствующие женщины поддерживают исполнение громким плачем. Марсия и её устное исполнение – *марсияхонӣ* имеет характерные особенности в различных регионах. Так например, в Ванджском районе обряд прощания с покойником и его погребение сопровождается марсияхони, известен как *Говораи ноз* [Gāvārai nāz]. В Ганчинском (ныне – Деваштичском) районе траурная церемония марсияхони традиционно называется *Сама'* [Sama'], которая исполняется одной женщиной и сопровождается особыми движениями группы причитающих женщин, вставших в большой круг. В некоторых долинах сохранившийся поныне траурный обряд марсияхони, причитаний и плача известен как *Чор кашидан* / *Чоркашӣ* [Jār kashidan / Jārkashī]. В Бартангском и Рушонском районах траурная церемония марсияхони и погребение исполняются в сопровождении ударного инструмента *даф*. В ряде регионов частично сохранилась устная традиция исполнения траурных рубои.

MARSIYA / MARSIYAKHONI is an oral traditional genre of the Tajiks, which is expressed in a poetical form of epitaph, devoted to one's death and performed in funeral ceremonies; elegy. In *marsiya*, the pain of the loss of closer person, friend, and outstanding personality is expressed as well as his/her best

features, talent, and good activities are mentioned. Attention is focused on the theme of the perishability and transience of temporal life as well as the value of each moment, such characteristics as reliability, honesty, virtue, and others are reminded by describing the psychical and emotional condition of the relatives of dead. The origination of *marsiya* genre is connected with the history of burial ceremonies, traditions, and the formation of ancient mourning songs, «*Kini Siyovush*» belongs to the most known of them. Folk funeral poetry served as the basis to form the written forms of Tajik elegies – *marsiya*, early samples of which were preserved in the poetry of Rudaki. In a Tajik oral tradition, *marsiya* is usually performed with sadness and lamentations. Such *marsiya* as «*Bachayakam*», «*Johni Bobo*», «*Abdulmajidjanam Balam*», «*Tarma*», and «*Usmonjohnom-e*» belong to the most known mourning songs. One of traditional ceremonies of parting the dead is performed by his/her relative man, but often – relative woman, who pronounces a couplet or sentence from it. On finishing each couplet, other present women support the performance with a loud cry. *Marsiya* and an oral performance of it – *marsiyakhoni* – have typical specialties in different regions. So, for example, in Vanj district, the ceremony of parting and burying the dead accompanied with *marsiyalkoni* is known as *Govoroi Noz*, in Ghanchin (now – Devashtich) district, funeral ceremony *marsiyakhoni* is called *Sama*, which is performed by one woman and is accompanied with special motions of the group of lamenting women, standing in a large circle. In some valleys, funeral ceremony *marsiyakhoni*, lamentations and cry has existed up to now and is known as *Jor Kashidan/Jorkashi*. In Barkhang and Rushon districts, funeral ceremony *marsiyakhoni* and burying is performed by accompanying percussive instrument *daf*. An oral tradition of performance of funeral *rubois* has been partly preserved in a number of regions.

МАҲСӢ / МАҲСИДӮЗӢ – хунари дӯхтани пойафзоли ҷармии мулоим, ки дарозиаш то зону аст. Маҳсӣ попӯшии хоса аст. Он дар ду шакл маъмул аст: зимистона (пашмӣ) ва

тобистона. Махсӣ – попӯшии мулоиму колаби пойро мегирифтагӣ мебошад. Дар берун онро бо қалӯш ва дар хона – бидуни қалӯш мепӯшанд. Онро мӯйсафедон ё занон барои подард низ мепӯшанд. Дар баъзе нохияҳо дар рӯзи мотам мепӯшанд. Дар дехаҳо бисёртар истифода бурда мешавад.

Аз нақли Қодиров Музаффар Ҷабборович, соли 1960 та-валлуд шудааст. Бо ҳунари косибӣ машғул мебошад. Қасби маҳсидӯзӣ аз падару бобояш мерос мондааст. Ба ин намуди ҳунар аз хурдӣ машғул аст. Дар ин кор ба ӯ ҳамсарааш Қаландарова Назирахон Ашуревна, соли таваллудаш 1960 ва фарзандонаш ёрӣ мерасонанд.

Суроға: ш. Хучанд, кӯчаи ба номи Муроди Хучандӣ, ҳавлии № 35, тел: (83422)4-53-10.

Шарҳи маҳсулоте, ки меофарад: маҳсихои муҳталиф, пайпоқҳои гуногӯн.

Ӯ аз се намуди мавод истифода ва маҳсулот тайёр менамояд: 1) чарм (моли Хучанд); 2) мачалка (моли Хитой); 3) карапан (моли Хитой).

Ҳунари косибӣ – маҳсидӯзӣ авлодӣ аст.

Падари Қодиров Музаффар Ҷабборович – Қодиров Абду-самад Раҳимовиҷ устоди қасби хеш буд.

Шоғирдоне, ки ӯ тарбия намудааст: писараши Қодиров Мубинҷон Музаффаровиҷ 16.10.1984. таваллуд шудааст. Тел: 918-81-48-08. Ёрдамчии падар буда, ҳамзамон дар алоҳидагӣ ба ин қасб машғул мебошад.

МАҲСӢ / МАҲСИДӰЗИ – ремесло изготовления кожанной обуви длиной до колен. Маҳсӣ чрезвычайно специфическая обувь: она бывает двух видов: зимняя и летняя. Вне помещения маҳсӣ носят с галошами, поскольку подошва маҳсӣ мягкая. Старики и женщины носят маҳсӣ и для лечебных целей, главным образом от болезней ног. В некоторых местностях в траур женщины надевают маҳсӣ. В селениях в большей мере носят маҳсӣ.

MAHSI / MAHSIDUZI is a craft of producing leather shoes with the length till kneels. *Mahsi* is specific shoes: it is in two

kinds: winter and summer. *Mahsi* is worn with galoshes outside because the sole of *mahsi* is very soft. Old people and women carry *mahsi* with curative targets, mainly against the illness of feet. In some places, women wear *mahsi* for mourning events. To a large extent, *mahsi* is carried in villages.

МАШШОТАГӢ – Ҳанӯз дар гузаштаҳои дур занон ба ороиши рӯй, ҷашму абрӯвони худ аҳамият медоданд. Ҳангоми ҳафриётҳои бостоншиносон дар ноусҳои Панҷакенти қадим (ноусҳои занона) дар баробари зевароту сурмаю сурмадон, сангҳои сурмакашӣ, сафедаю ғоза инчунин қошчинакҳо низ дарёфт шудаанд. Дар «Луғати нимтафсилаи тоҷикӣ»-и С.Айнӣ (Куллиёт, ч.12, Душанбе, «Ирфон», 1976) ҷунин омадааст: мӯйчинак – анбӯрчаи нозуки лабтунук, ки бо вай аз бадан ва атрофи ҷашм мӯйро чинанд. Ин амалро бо ресмон (ришта) низ амали менамоянд.

Барои бонувон ба вижа арӯсон оро додани ҷашму абрӯ, дасту пойҳо мояи зебой ва шуғли ҳамарӯза ба шумор мера-вад. Аз қадиммулайём занони Шарқ бо тарзу усули оро додани худ фарқ мукарданд. Бонувони мо садсолаҳост, ки ҷашму абрӯи худро бо **сурмаю ўсма** (ниг.: Сурма / Сурмакаши; Усма / Усмакашӣ), рӯйро бо **сафедаю сурхӣ** (ғоза) ва дасту пойро бо **ҳино** (ниг.: Ҳинобандӣ) ороиш медоданд.

Дар гузашта занон асосан барои беҳтар шудани расиши абрӯвон аз ўсма, ўсмаи хушк ё ўсмаи ҷӯшак, ўсмаи тар (дар баъзе манотик ўсмаи тарро ўсмаи кабуд меноманд) равғани бодому шафттолу, равғани беданҷир, равғани кофур истифода менамуданд. Инчунин ҳар шаб пеш аз хоб ба абрӯвон ва решай мижҳо равғани гудохтаи бузро мемолиданд, то ки абрӯвону мижгон сиёҳу ғафс шаванд.

Дар Қаротегину Дарвоз низ байни занону духтарон истифодаи ўсма чун амали ороишӣ ва расиши абрӯвон ҳисобида мешуд. Барои ба тартиб даровардани абрӯвон онҳо низ аз мӯйчинаку ресмон истифода мекарданд. Бостоншиносон бар онанд, ки мардуми эронинажод ба вижа занон ҳанӯз дар замони Аҳура Маздо абрӯвони худро ранг мекарданд. Ҳафри-

ётҳои археологӣ собит намуданд, ки ороиши рӯю абрӯон аз тарафи занон дар ҳазорсолаҳои 2-и то солшумории мо низ вучуд доштанд.

Бостоншинос Андреев М.С. муфассалтар дар бобати ороишоти занони водии Хуф маълумот дода, мегӯяд, ки онҳо анъанаҳои қадими истифодаи ороиши чашму абрӯро дар худ нигоҳ доштаанд. Дар Хуф занон одатан чашму абрӯро бо графит-сурмасанг ранг мекарданд. Пеш аз истифода сурмасангро дар шир мечӯшониданд. Ба чашмони кӯдаки навзод қариб 40 рӯз сурма мекашиданд, то ки чашм калону равшану дурахшон шавад ва ин иқдом имрӯзҳо давом дорад.

Занону бонувони зебои моро зарур аст, ки ба қадри ин тӯхфаи худододи ороиши бирасанд.

МАШШОТАГИ / традиционная косметика и женский уход. – Ещё с древности женщины обращали внимание на специальный уход за лицом, глазами и бровями. Среди археологических находок Древнего Панджикента наряду с ювелирными изделиями, былол найдено множество сурмадон, камни для сурмакашӣ, пудра – сафеда, а также специальные пинцеты – қошчинак. В словаре «Лугати нимтафсилаи тоҷикӣ» («Полутолковый словарь таджикского языка») Садриддина Айнӣ (Куллиёт, т.12, Душанбе: «Ирфон», 1976) приводится: мӯйчинак – нежный тонкий молоточек, которым с тела и вокруг глаз убирается лишние волосики. Иногда вместо молоточка используют нитки.

Столетиями женщины Востока использовали для глаз и бровей **сюрьму** (см.: Сурма / Сурмакаши) и **ӯсму** (см.: Усма / Усмакаши), для лица пудру – **сафеда и румяну – сурхӣ (ғоза)**, а для рук и ног – **ҳино** (см.: Хино / Хинобанди) (хнӯ).

Вся традиционная косметика имела и лечебные цели. Поэтому растения усма и хино используют не только в свежем, но и в сухом виде. Наряду с этим брови и ресницы смазывались маслами миндаля, персика, а на ночь козим жиром.

Крупный исследователь Андреев М.С. конкретно описы-

вает использование женщинами долины Хуф графит-сурмасанг для своих бровей и глаз. Для этого, до использования графит кипятят в молоке. Им же красили глаза и брови новорожденного в течении 40 дней. Это изначально обеспечивала отличное зрение. Сегодня эта традиция жива.

MASHSHOTAGI is a traditional cosmetics and a woman's care. In the antiquity already, women paid attention to a special care for their faces, eyes, and brows. Equally with jewelry, many *surmadon*, stones for *surmakashi*, powder – *safeda*, and special pincers - *koshchinak* were found in archeological excavations of ancient Penjikent. *Muichinak* – a mild thin little hammer, which takes unnecessary hair off one's body and eyes, is given in the dictionary «*Lughati Nimtafsilai Tojiki*» (semi-interpretive dictionary of Tajik language) by Sadriddin Aini (Kuliyot, v. 12, Dushanbe: «Irfon», 1976). Sometimes threads are used instead of little hammer.

МИСГАРӢ – хунари бадеии аз мис тайёр намудани тамоми лавозимоти рузгор, созҳои мисини мусики, чавохирот, армугон ва гайра. Мис дар ҳунарманди хеле истифодаи серталааб аст, бинобар ин мисгари ҳамчун ҳунари мустакил таракки кардааст. Дар шаҳрҳои қадимаи тоҷикнишин махаллаҳои мисгари вӯчӯд дошт. Мисгари дар саросари Тоҷикистон имruz ҳам маъмул аст.

Аз накли Усто Мирзо Мансурови мисгар, соли тавалудаш 1950, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёнаи маҳсус, истиқоматкунандай шаҳри Истаравшан, дехаи Мисгарон. Усто Мирзо Мансурови мисгар аз айёми ҷавониаш бо ҳамроҳи падарааш усто қалони Мансури мисгар дар шаҳри Истаравшан ба қасби мисгарӣ майлу рағбат намудааст. Ӯ қасби мисгариро аз падарааш ба пуррагӣ омӯхта, тайи зиёда аз 30 сол мешавад, ки бо ин қасби мисгарӣ ба мардум хизмат мерасонад.

Ҳунари мисгарӣ барои онҳо аҷдодӣ буда, дар давоми 300 сол авлод ба авлод мерос монда, то имрӯз фаъолият дорад. Айни ҳол, усто Мирзо барои пешбуруди фаъолият писараш

усто Расул ва дигар шогирдаш усто Искандарро ҳамчун мутахассиси ин соҳа ба воя расонидааст.

Усто Мирзои мисгар, гарчанде ки дар алоҳидагӣ дӯкони мисгарӣ дошта бошад ҳам, vale бахри тарғиби касби мисгарӣ ва зиёд намоии сафи шогирдон дар Коллечи ҳунарҳои мардумии шаҳри Истаравшан ба ҳайси роҳбари гурӯҳи мисгарон шуда, ба шогирдон сабақ меомӯзад.

Дӯкони кории ӯ дар як қисмати хонаи истиқоматиаш чойгир буда, ҳамроҳи писаронаш фаъолият мекунад.

Асбобҳои тайёрнамудаи ӯ az зумраи инҳоянд: карнайҳои гуногун, чойникҳои мисӣ, кошукҳои мисӣ, табақ ё лаълиҳои мисӣ, офтобаву дастшӯяқҳои мисӣ, дасмонаҳо ва дигар ороишоти гуногуни мисиро тайёр мекунад.

Тарзи тайёр намудани ин гуна асбобҳо бо дастгоҳи маҳсуси қадимаи мисгарӣ соҳта мешавад. Яъне, дастгоҳи мисгарӣ ҳам ба мисли дастгоҳи оҳангарӣ шуда метавонад. Аввал, дар даруни танӯр ангиштсангро месӯзонанд ва баъд дар гармии оташ ё алови он, ки бе ниҳоят ҳарорати гармии ба-ланд дорад, бо асбоби маҳсус металӣ мисиро дошта, дар оташдон мегузоранд, ки то ба мисли оташ сурх шудани он нигоҳ дошта мешавад ва баъдан аз оташдон ӯро гирифта, ба қолаби маҳсус ё мизи коргарӣ гузошта, маводро оро медиҳанд.

Усто Мирзои мисгар бо мисгарӣ дар водии Зарафшон машҳур буда, дар аксар намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ, фестивалу озмунҳо ширкат варзидааст. Беҳтарин дастранҷи ҳунарманд ин соҳтани карнаю сурнайҳои гуногунҳаҷм мебошанд.

МИСГАРИ – художественное ремесло изготовления из меди предметов быта, музыкальных инструментов, украшений, сувениров и пр. Медь издревле нашла широкое применение в ремеслах и образовала самостоятельный вид художественного ремесла мисгари. В городах существовали маҳали мисгари. Сегодня это ремесло остается очень востребованным в Таджикистане. Ремесленник, занимающийся мисгари называется мисгар.

Усто Мирзо Мансуров (1950 г.р.), таджик, образование срелнее специальное, житель г. Истравшана, село Мисгарон. Усто Мирзо Мансуров – мисгар с юности научился этому ремеслу от своего отца, усто калони Мансури мисгар в Истравшане. Освоив эту профессию, он уже 30 лет занимается этим ремеслом.

Для него ремесломисгари – родовое. Уже 300 лет их род занимаясь этим ремеслом, воспитывает новое поколение и продолжает традицию.

В настоящее время усто Мирзо привлек и обучил своего сына, уже ставшего мастером – усто Расул, а также своего ученика – шогирда усто Искандара.

Усто Мирзо мисгар, хотя и имеет собственную мастерскую, одновременно работает Республиканском ремесленническом колледже г. Истравшана.

Из предметов его изготовления особенным спросом в настоящее время пользуются музыкальные инструменты карнай (см.: КАРНАЙ / КАРНАЙСОЗИ) и сурнай (см.: СО-ЗТАРОШИ), чайники, ложки, посуда, в особенности лаъли (традиционные подносы), офтоба и дастшуюяк, браслеты, бозубанды и др.

В своей работе использует печь и специальное традиционное оборудование, близкое кузнечной наковальне.

Его изделия выставляются на местных, отечественных и международных выставках.

MISGARI is an artistic craft of producing copper things of life, musical instruments, adornments, souvenirs, and others. From the earliest time, copper was widely used in craft and formed a self-dependent kind of art craft *misgari*. Today, this craft remains to be in demand in Tajikistan. A craftsman who is engaged in *misgari* is called *misgar*.

Usto Mirzo Mansurov (born in 1950), Tajik, graduated a college, dweller of Istaravshan, Misgaron village. Usto Mirzo Mansurov is *misgar* from his youth, he was taught for the craft from his farther, usto kaloni Mansuri misgar in Istaravshan.

After becoming familiar with the profession, he has been engaged in this craft already for 30 years.

The craft *misgari* is family to him. Their family has been engaged in the craft already for 300 years, training a new generation and continuing the tradition.

At the present time, usto Mirzo has attracted and taught his son, who already became a master – usto Rasul as well as his pupil – *shogird* usto Iskandar. Although he has his own workshop, Usto Mirzoi misgar concurrently works in Republic Craft college of Istaravshan city.

At the present time, the following things made by him are in a great demand: musical instruments *karnai* and *surnai*; kettles, spoons, plates and dishes, and particularly, *la'li* (traditional trays), *oftob* and *dastshuyak*, bracelets, *bozubahd* etc.

In his work, he uses oven and special traditional equipment, which is closer to a forge anvil.

His items are exposed in local, republic, and international exhibitions.

МҮЗАДУЗӢ – ҳунари дasti тайёр кардани пойафзоли ҷармии суннати – муз. Истиқоматкунандаи вилояти Ҳатлон, шаҳри Норак, кӯчаи Шамсулло Юсупов, хонаи №17 / 2. Соли таваллудаш 1952, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёнаи маҳсус. Фатҳиддинов Тешаҳон аз айёми ҷавонӣ бо қасби мӯзадӯзӣ майлу рағбати беандоза дошта, то имрӯз кӯшиш мекунад, ки ўро бо ин қасби муносиб дар гӯшаву канори мамлакат шиносад.

Асосан барои Фатҳиддинов Тешаҳон қасби мӯзадӯзӣ меросӣ буда, ў ин қасби авлодиро баъд аз бобояш бештар аз бародарааш Фатҳиддинов Шаҳобуддин омӯхтааст, ки тули зиёда аз 40 сол мешавад бо ин қасб ба мардум хизмат мера-сонад.

Тибқи иттилои усто Фатҳиддини Тешаҳон таърихи пайдоиши мӯзадузӣ аз давраҳои қадим оғоз гардида, то ин дам аз байн нарафтааст. Масалан, дар замони қадим ба ҷои мӯза ҷорӯқ ном пойафзолро истифода мекарданд, ки онро аз пӯсти гардани ҳайвони қалони шоҳдор месоҳтанд. Яъне,

пўстро бо андозаи пой бо намаки ошӣ мепазониданд, сипас, баъди пӯшидан боз дар намак меҳобониданд.

Инчунин, ба чоруқ монанд пўсти бузро бо дуд ва шираи ҷав мепазониданд ва пас аз якчанд муддат бо кармаки бодом ўро тайёр мекарданд, ки номи пўсти тайёршударо тагакӣ меномониданд ва аз он мӯйӣ ё ҷамбус ном пойафзол истехсол мекарданд. Фарқияти мӯйӣ аз ҷамбус дар он аст, ки соқи ҷамбус аз соқи мӯйӣ баландтар буда ва ҳардуи ин пойафзолҳо яхела тайёр шуда, чапу рост надоранд.

Бояд гуфт, ки баъд аз мӯйӣ, ҷамбус ва чоруқ аҷдодони мӯзаро истехсол карданд. Аслан мӯзаҳо ҷанд хел мебошанд мӯзаҳои ҷовандозию бузкашӣ аз пўст тайёр мешавад. Мӯзай (кирзавой) барои афсарону сарбозон ним аз пўст, ним аз матои саҳт, мӯзай обӣ аз резин омода мекунанд ва мӯзай латтагӣ аз матои якранги ба ҷарм монанд омода мекунанд.

Аз байни мӯзаҳои номбурда мӯзай миллии суннатӣ аз пўсти ҳайвони қалони шоҳдор тайёр мегардад. Аввал пўстро бо тарзу усулҳои ҷармсозӣ тайёр намуда ва онро дар қолаби маҳсуси чӯбин мегузоранд баъд ҷармро дар он бо тартиби ҳуд оро медиҳанд. Ҳангоми дӯхтани он бо ду сӯзан ё ин ки асбоби мӯзадӯзӣ дирафш мӯзаро аз қолаб берун бараварда медӯзанд.

Усто Фатҳиддини Тешаҳон аз сабаби ҷои маҳсуси мӯзадӯзӣ ё ин ки дӯкони маҳсулоттайёркунӣ надоштан танқисии зиёде мекашад. Ва то имрӯз каме ҳам бошад дар ҳонаи истиқоматиаш, ки барои он ҳеле номувофиқ аст, ҳамроҳи фарзандаш Фатҳиддинов Саидмуъмин барои аз байн нарафтани қасби авлодӣ қӯшишҳои зиёде дошта, ба сокинон ҳизмат мекунанд.

Бояд тазаккур дод, ки мӯзаҳои тайёрнамудаи усто Фатҳиддини Тешаҳон аз ҷиҳати ҳеле ҳушсифат будан ба Президенти кишвар Ҷаноби Олӣ муҳтарам Эмомалӣ Раҳмон ҳеле писанд омадааст. Ҳамзамон, як ҷуфти барои намоиш ҳамчун тухфа ба Осорхонаи миллии Тоҷикистон ва осорхонаи муассисаи давлатии телевизиони «Сафина» тақдим гардидааст.

Усто Фатҳиддини Тешаҳон дар аксар намоишгоҳҳои

ҳунарҳои мардумӣ, озмуну фестивалҳои шаҳри Норак, вилюяти Хатлон ва шаҳри Душанбе ширкат варзида, бо ифтихорномаҳо, тухфаҳои хотиравӣ, диплом ва нишони сарисинагии «Аълоҷии фарҳанги ҶТ» сарфароз гардидааст.

МУЗАДУЗИ. – ремесло ручного изготовления традиционной кожанной обуви муз – сапоги.

Усто *Тешаҳон Фатҳиддинов*, житель Хатлонской области, г. Нуреда, ул. Шамсулло Юсупова, дом №17 / 2, 1952 г.р., таджика, образование специальное среднее.

Ремесло музадузи для него родовое, занимается им около 40 лет. Обучен этому ремеслу своим дедом – Усто Бобо, а затем братом усто Шаҳобуддином Фатҳиддиновым. По его сведениям:

К традиционной обуви относились помимо мӯза, также и чорук, мӯкӣ, чамбус. Для изготовления чорук бралась кожа шея рогатого скота размером обуви, затем она засоливалась надолго. После изготовления обуви, и даже использования обуви, новую обувь продолжали засоливать.

Из козьей шкуры путем коптения её ячменным соком, а затем обработкой миндальным маслом готовили настилки – тагакӣ. Его использовали для других разновидностей обуви – мӯкӣ, чамбус.

Обувь муз представлена несколькими видами. Для спортивных состязаний эта обувь изготавливается из кожи. А для военных – тип керзовых сапог – из кожи, сшанной с твердыми сортами ткани, муз для водных работ – из резины. И еще изготавливаются тряпочные сапоги из однотонной ткани очень близкой по виду и качеству коже.

Традиционные музы изготавливается из кожи крупного рогатого скота. Сперва кожа обрабатывается согласно технологии чармгари, затем размещается в форму / матрицу. И только после выдержки двумя иглами шьется муз.

Его учеником является его сын Сайдмуъмин Фатҳиддинов.

Усто Тешаҳон Фатҳиддинов прославлен своими высокого качества изделиями. Часто выставляются на выставках,

по ТВ. Его муга имеют место в Национальном музее Таджикистана

MUZADUZI is a craft of producing traditional leather shoes *muza* – boots.

Usto Teshakhon Fathiddinov, dweller of Khatlon region, Nurek city, Shamsullo Yusupov street, h. 17/2, born in 1952, Tajik, graduated a college.

The craft *muzaduzi* is family to him. He has been engaged in it for about 40 years. He had been taught for this craft by his grandfather – Usto Bobo, and then was done by his brother, usto Shahobuddin Fathiddinov. According to his information, beside *muza*, traditional shoes also include *choruk*, *muki*, and *chambus*. In order to produce *choruk*, the skin of cattle's neck had been taken to the size of shoe then it was salted for a long time. After producing shoes and even using them, new shoes were continued being salted.

Steps – *tagaki* – were produced from a goat skin by smoking it with a barley juice and then by processing with almond oil. They were used for other shoe varieties – *muki*, *chambus*.

The *muza* shoes are presented by several kinds. These shoes were produced from skin for sport competitions. And for military competitions, there was the type of kersey boots – from the skin mixed with solid sorts of cloths. *Muza* for water works was made from rubber. And rag boots were produced from one-color cloth that was closer to the skin quality by sight.

A traditional *muza* is produced from the skin of cattle. First of all, skin is processed accordingly to the technology *charmgari* then it is put in the form matrix. And after curing only, *muza* is sewn with two needles.

His son Saidmu'min Fathiddinov is his pupil.

Usto Teshakhon Fathiddinov is famous in his items of higher quality. They are often exposed in exhibitions, shown on TV. His *muza* is in the National museum of Tajikistan.

МӮНИСАКДӮЗӢ / МӮНИСАК – хунари духтани либо-си азодории занона. Мӯнисак – либоси мотамии занон буда,

аз матохой рангаш сабз, кабуд, хокистарранг, симобй дўхта мешавад. Ин либос миёнбанд низ дорад, ки номи он фўтта мебошад.

МЎНИСАКДЎЗӢ / МЎНИСАК – ремесло изготовления траурной женской одежды. Мўнисак – траурная женская одежда, шьется из тканей зеленого, синего, либо серого цветов. Эта одежда верхняя и имеет пояс – фўтта.

MUNISAKDUZI / MUNISAK is a craft of producing a mourning woman's dress. *Munisak* – a mourning woman's dress – is sewn from the cloth of green, blue, and gray colors. This dress is outer clothing and has a belt – *futta*.

МЎҲРАРЕЗӢ – хунари истифода ва нақшбандӣ бо мӯҳра дар сохтани ороишоти занона мебошад.

Зеби гардан, навъи ороиши занонаест, ки ба номи мӯҳраи гардан, гулӯбандак ва ғайра маъмул аст. Дар Кӯлоб, Қаротегин, Дарвоз, Зарафшон – хафабанд, гулӯбанд, Қаротегини Боло, Маҷтох – кенчак, Дарвоз – кашелак ва дар Бадаҳшон – семак, марҷон, марҷони гардан меноманд. Дар қадим зеби гардан аз тангаҳои тиллой ё нуқра ва мӯҳраҳои қиматбаҳосохта шуда, бештар онро занҳои доро истифода менамуданд. Дар Болооби Зарафшон, шимоли Тоҷикистон, Самарқанду Бухоро зеби гардан аз тангаҳои подшоҳӣ сохта шуда аз якчанд қатор иборат аст, ки қатори аввал ба гардан ҷафс буда, боқимонда то қафаси сина овезонанд. Бештар нуғи ин қабилзеби гарданҳо тавқ дошт. Дар водии Кӯлоб низ аз тангаҳои бухорой (тилло ё нуқра) зеби гардан ме-сохтанд, ки имрӯз дар байнин чавонзанҳо маъмул аст. Зеби гарданҳои пештараро аз марҷони табий месохтанд, ҳоло бошад онро дар фабрикаҳо на факат аз марҷон инчунин аз мӯҳраҳои сунъӣ низ тайёр мекунанд. Зеби гардани мӯҳрагӣ бештар аз мӯҳраҳои ранга ва сиёҳу сафед ба 7-10 қатор ре-смон тавре чида мешавад, ки шаклан ба шероза ё нақши зебои дигаре монанд мешавад ва чунон ба назар мерасад, ки он турбофӣ шудааст. Дар Кӯлобу Қаротегини Поён, Варзоб

ва Қаратоғ зеби гардани нүқрагай маъмул аст, ки он бо номи зира, тавқ ёз зареҳ ёд мешавад.

Хафабанд – хафабандак, ки як навъ зеби гардани занонаро гўянд. Хафабандро бештар аз гарди хазина (навъи муҳра), марҷони сурхи майда, баъзан аз нукра тўрбоф мекунанд. Хафабанд бо рангҳои гуногун ва гулпартой аз яқдигар фарқ мекунад. Одатан нақшҳои хафабанд ромбшакл, чоргӯша, сегӯша ва панчгӯша мешаванд. Барои дуҳтарон 4-6 ва барои занони калонсол 6-10 тор ресмонро истифода мебаранд; бари хафабанд 2-4 см мешавад.

МЎҲРАРЕЗИ – ремесло использования и орнаментирования бисера и бус для изготовления женских украшений.

Зеби гардан – вид женского нашейного украшения, который также известен под названием муҳраи гардан, гулубандак и др. В Раштской долине, Кулябе, Зарафшоне его называют – хафабанд, гулубанд, Верхний Каротегин, Мастча – кенчак, Дарвоз – кашелак и в Бадахшоне – семак, кораллы, «шейные кораллы». В древности зеби гардан изготавливается из золотых или серебряных монет и драгоценных бус, поэтому больше это украшение носили женщины с достатком. В конце XIX – начале XX зеби гардан изготавливается из царских монет и монет начала Советской власти. Форма зеби гардан была таковой, что одна нить бус прилепала к шее, а дальше вторая и третья и остальные доходили до грудной клетки и находились в висячем положении. В конце этого украшения был кулончик.

В Кулябской долине было особенно популярно изготавливать зеби гардан из бухарских монет (золотых или серебряных), что в ходу и в настоящее время. Раньше зеби гардан делали из настоящих кораллов, сегодня делают также и из искусственных фабричных.

В зеби гардан из бисера в большей степени используется разноцветный и черно-белый бисер в 7-10 нитей. По форме оно становится похожим на шероза или другой красивый орнамент. В Кулябе, Раште, Варзобе и Каратаге бытует серебряный зеби гардан, называемый также зареҳ или тавқ.

Хафабанд – хафабандак, один из видов женского нашей-
ное украшения. Прежде хафабанд в большей мере изготав-
ливались из сорта бус гарди хазина, марчони сурхи майда,
иногда из серебра по ажурному способу. Хафабанды отли-
чаются друг от друга по месторасположению цветов и цве-
точному оформлению. Обычно рисунки хафабанда оформ-
ляются в виде ромбиков, четырехугольников, трехугольни-
ков и пятиугольников. Для девочек хафабанд изготавливали
в 4-6 нитей, а для взрослых женщин в 6-10 нитей. Ширина
хафабанда составляет обычно 2-4 см.

MUHRAREZI is a craft of using and ornamenting glass
beads and beads for producing women's decorations.

Zebi gardan is a kind of women's decoration that is also
known under the names *muhrai kardan*, *gulubandak* etc. In
Rasht valley, Kulob, and Zeravshan, it is called *khafaband*,
guluband; in Upper Karotegin, Mastchoh – *kenjak*; in Darvoz –
kashelak; and in Badakhshan – *semak*, corals, ‘sewing corals’.
In the antiquity, *zebi gardan* was produced from gold or silver
coins and precious beads therefore the adornment was worn by
rich women. At the end of the XIX – the start of the XX
centuries, *zebi gardan* was produced from king coins and the
coins of the start of Soviet power. The form of *zebi gardan* was
so that one line of beads fitted to a neck, and further, the second,
third, and other ones reached a breast and were in the pose
hanging. At the end of the adornment, there was a coulomb.

In Kulob valley, the production of *zebi gardan* made from
bukharian coins (gold or silver) was particular popular, what is
in demand at the present time. Before, *zebi gardan* was made
from real corals, and today, it is also made from artificial
industrial ones.

Many-colored and black-and-white glass bead in 7 – 10 lines,
to a large extent, is used for *zebi gardan* in glass beads. They
become to be look like *sheroza* or another beautiful ornament. In
Kulob, Rasht, Varzob, and Karatag, there is a silver *zebi gardan*
that is also called *zareh* or *tavq*.

Khafaband – *khafabandak* – is one of the kinds of women's neck adornments. First of all, *khafaband* was produced, to a large extent, from such sorts of bead as *gardi khazina*, *marjohni surkhi maida*, and sometimes from silver by laced way. *Khafabands* are distinguished from other in the location of flowers and a flower decoration. The drawings of *khafaband* are decorated in the form of little rhombs, quadrangles, triangles, and pentagons. *Khafaband* was made in 4 – 6 lines for girls, and in 6-10 lines – for women. The width of *khafaband* is usual 2-4 sm.

НАБОТ / НАБОТПАЗЙ, як навъ ширинии болаззати миллй мебошад. Он зардчатоби шаффоф буда, аз кристалхой калон иборат аст.

Тарзи тайеркунни набот – ду ҳисса шакар ва як ҳисса обро (масалан: 10 кг шакар, 5 литр об) ба дег андохта, маҳин-маҳин чӯшонанд. Аз он қиём ё шарбат ҳосил мешавад. Шарбатро нағзакак омехта, то пайдо шудани кафк мечӯшонанду сипас кафкашро мегиранд. Ба шарбат тухм илова менамоянд. Шарбатро боз чӯшонида, кафкашро пайваста мегиранд. Баъд дар деги маҳсус 3-4 қатор ресмони сафедро параллел мекашанд. Нӯгҳои ресмонро дар дег ме-часпонанд. Шарбати дар дигар дег чӯшидаро ба деги ресмонкашида мерезанд. Баъд аз 1 соат дар рӯи шарбат парда ҳосил мешавад. Дегро бо сарпӯши маҳсус пӯшонида, 3 шабонарӯз дар ҳамон ҳолат мегузоранд. Дар ин муддат дар атрофи ресмонҳо кристалҳо ба вучуд омада, ҳаҷман калон шудан мегиранд. Сипас (баъд аз 3 шабонарӯз) сарпӯши дегро гирифта, шарбати дар дег бокимондаро ба дигар зарф мерезанд ва дар қаннодӣ истифода мебаранд. Наботи ба таги дег часпидаро ҳам истеъмол менамоянд. Шӯшаҳои ба ресмон часпидаро аз дег гирифта, дар рӯи миз меҳушконанд ва аз он набот тайёр мешавад.

Қувватнокии набот баланд мебошад. Наботро зиёдтар занони таваллудкарда истеъмол менамоянд. Нафарони зиёд дар моҳи шариғи Рамазон наботчой менӯшанд. Таҷрибаҳо нишон додаанд, ки набот шахсро бокувват нигоҳ медорад.

НАБОТ / НАБОТПАЗИ, один из видов национальных сладостей, желтоватого цвета, представляющий собой прозрачные кристаллы / ремесло его изготовления.

Способ приготовления: две части сахара и одну часть воды кладется в казан и кипятится на очень медленном огне. Из него образуется сироп. Хорошенечко размешивая сироп, кипятят его до появления пены, затем пену убирают. В сироп добавляется куриные яйца, продолжают кипятить сироп, постоянно убирая образовавшуюся пену. Затем в специальном казане параллельно натягивается 3-4 ряда белых нитей, прикрепляя (склеивая) концы нитей к казану. Эти нити заливаются приготовленным кипящим сиропом. Через час над сиропом образуется тонкий слой. Казан закрывается специальной крышкой. В этом положении казан оставляют на три сутки. За это время вокруг ниток образуются кристаллы, которые постепенно будут увеличиваться за счет прикрепления к ним все новых частей. Откристаллизовавшиеся слитки убирают в блюдо для высушивания. Это и есть набот. В ход идет и остальное содержимое казана – прилипнутые к его стенкам кристаллы также являются наботом (но другой формы), а оставшаяся сладость со дна казана используется в кулинарии.

Очень высоко калорийность набота. Набот в большей мере используют роженницы. Многие пьют наботчай в месяц Рамазан. Набот придает человеку силы.

NABOT / NABOTPAZI is one of the kinds of national candies of yellowish color as well as representing the craft of producing glassy crystals.

The producing way is the following: two parts of sugar and one part of water are put into a cauldron and are boiled on a very slow fire. Syrup is formed from them. Syrup is stirred and boiled till foam appears, then the foam is put off. A chicken egg is added into the syrup, the syrup continues being boiled, and appearing foam is constantly put off. Then, in special cauldron, 3 – 4 ranges of threads are parallel tightened, gluing the ends of the threads to the cauldron. These threads are poured with syrup

boiling. In an hour, a thin layer appears on the syrup. Cauldron is shut with a special lid. In this condition, the cauldron is left for three days. For this time, crystals are formed around the threads, which gradually will be increased for account of the parts newly added to them. Crystallized ingots are put in the dish to be dried. It is it that *nabot* is. Another content of cauldron is also used – the crystals adhered to its walls are also *nabot* (but in another form), and the remained candy on the bottom of cauldron is used in culinary.

A caloric value of *nabot* is very high. To a large extent, *nabot* is used by parturient women. Many people drink a *nabot*-tea in the Ramadan month. *Nabot* gives a power to a person.

НАЙ / НАЙСОЗИ / НАЙНАВОЗИ (ниг.: Созтароші). Най яке аз созхой нафасии миллій аст, ки аз чұбі зардолу, тут, чормағз сохта мешавад. Бари он 20-30 мм буда, дарози-аш 450-520 мм мебошад.

Най чанд намуд ва вобаста ба он шакли истифода дорад. Хунармандон онро аз навъхой гуногуни чұб метарошанд.

Най дар амалияи мусики хам ба таври якканавози ва хам дар ансамбл хеле маъмул аст.

НАЙ / НАЙСОЗИ / НАЙНАВОЗИ (см.: СОЗТАРОШИ). Най один из традиционных духовых музыкальных инструментов. Изготавливается из абрикосового, тутового, или орехового дерева. Ширина его 20-30 мм,лина 450-520 мм.

Най имеет несколько разновидностей, каждая имеет свое предназначение в музыкальной практике.

Ремесленники изготавливают их из соответствующего им дерева.

Най широко бытует как сольный и ансамблевый инструмент.

NAI / NAISOZI / NAINAVOZI (SOZTAROSHI). *Nai* is one of traditional wind musical instruments. It is produced from apricot, mulberry, and nut trees. Its width is 20 – 30 sm., length is 450 – 520 mm.

Nai has several varieties, where each of them has its own assignment in a musical practice.

Craftsmen produce them from a certain wood.

Nai is widely-spread both as a solo instrument and an ensemble one.

НАҚҚОШ / НАҚҚОШЙ / НАҚШОФАРЙ – санъати бадеии касби. Зимни ҳунархои бадеии мардуми касби маъни накшакашии руи матоъ ва аз руи он қашидадузи (гулдузи) карданро пайдо карда аст. Яъне наккоши – як навъи санъати ороиши амалии ҳалки аст, ки бо қалам қашидашуда, бо сузан ва ресмонҳои гуногун руи матоъ зебу ороиш дода мешавад.

НАККОШ / НАККОШИ / НАКШОФАРИ – живопись, художество, рисование, профессиональное искусство. Среди художественных ремесел обрел значение умения рисовать на тканях, по которым затем делается вышивка. Наккоши в контексте этого ремесла подразумевает весь процесс: делать рисунки на ткани и вышить эти рисунки.

NAQQOSH / NAQQOSHI / NAQSHOFARI is painting, drawing, and professional art. Among artistic crafts, it means the ability to draw on cloths, afterwards on which embroidery is made. *Naqqoshi* in the context of the craft means all process: to do drawings and to embroider these drawings.

НАМАДБОФӢ, аз ҳунарҳои қадимаи мардуми тоҷик буда, он бештар дар қисмати дехоти Тоҷикистон рушд ёфтааст ва онро намадмолӣ низ мегӯянд. Намад як навъи гилем ё палоси хона буда, барои истифода дар рӯи фарш тайёр карда мешавад. Намад хеле палоси гарм ва мулоим буда, ба болои он қӯрпача партофтсан ҳоҷат надорад. Намад ғафс, сабук ва бисёр гарм аст, ки дар фасли сармои қуҳистон истифодай он хеле роҳат дорад.

Намадро бештар дар минтақаҳое, ки чорвои хурд парва-

риш мекунанд, мемонанд. Намадро аз пашми чорвои хурд (буз, гӯсфанд, бузи ангорӣ ва ғ.) мемонанд. Пашми аз чорвои хурд тарошидаро мешӯянд, баъди хушк шудан онро гоз медиҳанд. Сипас, қисми барои гулпартой заруриро ранг мекунанд. Дар болои қанор ё чодар пашмро пахн карда, вобаста ба тахайюлот бо пашмҳои рангшуда оро медиҳанд. Баъди ородиҳӣ ба болои пашм оби ҷӯш рехта, чодар ё қанорро эҳтиёткорона тоб дода ҷамъ мекунанд. Ҷамъ карданни қанор кори душвор буда, онро асосан мардҳо ба анҷом мерасонанд. Баъди ҳар дафъа тоб додан бо оринҷ онро зер ва ҳамвор мекунанд. Ҳангоми тоб додани қанори пашмдор ҳар дафъа ба болои он оби ҷӯш мерезанд. Дар охир намади ҷамъшударо бо пой зер карда, обашро меравонанд. Рӯзи дигар қанори ҷамъкардашударо ҳамвор мекунанд ва намад тайёр мешавад.

Намад бо дастгоҳ низ бофта мешавад. Дар ин ҳолат аз ин матоъ чакман, ҷелак, беостин ва дигар намудҳои либос дӯхта мешавад. Ин навъи намадбофӣ дар Бадаҳшон ва деҳоти Айнӣ (Фалғар) хеле маъмул буд. Бисёр сокинони он афсӯс меҳӯранд, ки ин намуди ҳунари мардумӣ қариб ба фаромӯшӣ рафтааст. Новобаста аз ин оилаҳои намадбофе ҳастанд, ки то ҳол ин намуди ҳунармандии гузаштагонро пос медоранд, бинобар бо шуғли намадбофӣ машғуланд. Сокини шаҳри Хоруғ Гулдасти Мехровар аз ҳунармандоне мебошад, ки бо қасбӣ намадбофӣ машғул аст.

Дар баъзе минтақаҳои Бадаҳшон оилаҳое мавҷуданд, ки асбоби намадбофии онҳо таърихи зиёда аз 300-сола дорад.

Намадбофии бадаҳшонӣ асосан дар фасли зимистон амалӣ мегардад. Зоро мардум аз кори саҳро фориг мешаванд. Пашми гӯсфанд ресида шуда, ба дукҳои майдо чудо гардида, барои матоъбофӣ омода мегардад. Дар бофтани ранг карданни матоъ ягон маводи кимиёвӣ ва сунъӣ истифода намешавад. Аз матои намад дар арафаи тӯй ба домод либосҳои шаҳмард тайёр карда мешавад.

Дар замони ҳозира талабот ба либосҳои намадин афзуда истодааст.

НАМАДБОФЙ / НАМАДМОЛЙ, один из древнейших ремесел, который получил свое развитие преимущественно в сельской местности. Намад – вид шерстяного ковра, паласа который стелят на пол для утепления. Намад мягкий теплый и легкий. Его используют в холодное зимнее время.

Намад изготавливается преимущественно в районах, где развито скотоводство. Намад изготавливается из шерсти малого рогатого скота (овцы, козы, ангора и др.).

Способ изготовления: сперва отсриженная шерсть промывается, засушивают и чешут. Затем, часть закрашивают. И потом на полотно накладывается из шерсти желаемый рисунок. Затем оформленное полотно заливается кипятком и складывается рулетом. Завертывание оформленного полотна – тяжелая мужская работа. После каждого раза шерсть на полотне сглаживается ладонью и прессуются кистью, чтобы не испортился рисунок. При каждом разе складывания полотно с оформленной шерстью заливается горячей водой. По окончании топтанием ног с него убирается вода. На следующий день этот полотняный рулет раскладывается во весь размер. Таким образом, из этого получается намад.

Намад изготавливается также и с использованием оборудования. В этом случае он используется как ткань для изготовления такой теплой верхней одежды как чакман, челак, беостин и др. виды одежды.

Эта форма намадбофй бытует поныне в Бадахшане и в селениях Айнӣ (Фалғар). Многие ремесленники выражают беспокойство, что это ремесло исчезает. Житель города Хорога Гулдасти Мехровар является намадбофом.

В некоторых местностях Бадахшана есть семьи, чьё семейное оборудование по намадбофй уже существует более 300 лет.

Жители Бадахшана занимаются намадбофй зимой. В это время население свободно от полевых работ. Прочесанная стриженная шерсть уже готова к использованию. При окрашивании шерсти никогда не используют что либо с химикатом, все только натуральное. В канун свадьбы для жениха обязательно изготавливают какую либо одежду из

намада. В последнее время потребность к намаду во многом возросла.

NAMADBOFI / NAMADMOLI is one of the most ancient crafts, which predominantly developed in rural places. *Namad* is a kind of wool carpet, which is floored for warming. *Namad* is soft, warm, and light. It is used in a cold wintery time.

Namad is predominantly used in the districts with the cattle-breeding developed. *Namad* is produced from the wool of small cattle (sheep, goat, angora etc.)

The producing way is the following: first of all, the cut wool is washed, dried, and combed. Then the part is dyed. And then, the wished drawing from wool is put on the cloth. Then the decorated cloth is poured with hot water and is folded up in duplet. The wrap of the decorated cloth is a hard men's work. After each time, the wool on the cloth is smoothed by a hand and pressed by a palm in order the drawing could not be spoiled. The cloth with the decorated wool is poured with hot water while each time of the cloth wrapping. Finally, water is put from it by feet's trampling. Next day, this cloth roll is unwrapped in all its size. *Namad* is made thereby.

Namad is also produced by using equipment. In this case, it is used as the cloth for producing so warm outer clothing as *chakman*, *beostin*, and other kinds of clothes.

This form of *namadbofi* exists in Badakhshan and Aini villages (Falghar) up to now. Many craftsmen express their anxiety that this craft disappears. The dweller of Khorog, Guldasti Mehrovar, is *namadbofi*.

In some places of Badakhshan, there are the families whose family equipment for *namadbofi* exists more than 300 years already.

The dwellers of Badakhshan are engaged in *namadbofi* in winter. In this time, population is free of field work. The well-combed and cut wool is ready to be used. While dying wool, anything with chemical is never used, everything is natural only. On the eve of wedding, some clothes are obligatorily made for a fiancé. Recently, demand in *mamad* has increased more.

НАҮЛБАНДЙ – ҳұнари наълбандй яке аз шохаҳои ҳұнархои оҳангарӣ ба ҳисоб рафт, аз замони қадим то ба имрӯз идома дорад.

Бояд гуфт, ки барои соҳтани зини асп аввал танӯри оҳангариро бо оташи ангиштсанг саҳт тасфонида, сипас, оҳани одиро дар он мегузоранд. Баъд аз сурҳ шудани оҳани дар оташбуда онро бо асбоби маҳсуси оташгирӣ аз даруни танӯр ё дастгоҳи наълсозӣ гирифта, бо болғаи вазнин оро медиҳанд ва дар ҳолати сурҳ шудани оҳан онро дар қолаби наъли пои асп гузошта, боз ҳам ба болғаи вазнин оро медиҳанд.

Баъди омода гардидани наъл усто онро бо мекчаҳои маҳсуси наълбандй дар пои асп мезанад.

Наълро бо мақсади он дар пойи асп мегузоранд, ки асп ҳангоми давидан, ё ин ки дар кӯҳу пуштаҳо ва ё дар вақти ба маъракаҳои бузкашӣ иштирок намудан аз пой наафтад, зеро он ки асп ҳайвони азимчусса аст ва дар вақти давидан, агар дар поящ наъл набошад, пойҳояш зуд дардманд мегардад ва ҳам зуд-зуд мелағжад.

Тибқи иттилои мутахассисон, аввал бояд дар пойҳои пеши асп наълро банданд. Ҳангоми наълбандй аспро дар як мех саҳт баста, як нафар бо ҳүшмуомилагӣ аспро ба худ ҷалб менамояд ва усто наълро ба таври фаврӣ дар ҷои маҳсуси таги пойҳои асп мезанад, ки ин ҳолат хатарнок ҳам мебошад. Агар дар ҷои ноқулайи пойи асп наълро занӣ, пойи асп дарманд мегардад.

НАЪЛБАНДИ – один из видов кузнечного дела, древнее ремесло подковывания верховых животных.

Способ изготовления подковы и подковывания: кузнечную печь топят углем, затем кладется туда в огонь горячей печи обыкновенное железо. После раскалывания железа до красна, извлевают его специальным прибором и далее молотком придают ему соответствующую форму подковы. Подковывания также осуществляется путем подогревания готовой подковы докрасна, забивается в ногу коня специальными гвоздичками.

Конь подковывается с той целью, чтобы он не подскользнулся.

Подковы забиваются сперва на передние ноги коня, а затем на задние. Процесс подковывания – сложный, требующий большого мастерства. Его нужно выполнять по-быстрому и очень аккуратно. Ремесленник наълбанд знает как подготовить конь к подковыванию и куда забивать ему гвоздички. При ошибке можно коня превратить в инвалида.

NA’LBANDI is one of kinds of blacksmith’s work, ancient craft of shoeing saddle-animals.

The way of producing shoe and shoeing is the following: a blacksmith’s oven is heated with coal then usual iron is put into the fire of hot oven. After making red-hot, it is taken with special tools out of the oven and further it is given the form of shoe. Shoeing is also implemented by heating a ready shoe till it becomes to be red; it is choked with nails into the horse-hoof.

A horse is shoed in order it could not slip.

Firstly, shoes are choked into front horse-hoofs, then – into back ones. The process of shoeing is complicated, requiring a big mastery. It needs to be implemented quickly and very accurately. The craftsman *na’lband* knows how to prepare a horse to shoeing and where nails must be choked by him. Otherwise, a horse can be turned into invalid.

НИШОЛЛО / НИШОЛЛОПАЗЙ – хунари пухтани нишолло, ки як навъ ширавори суннатиест. Усули тайёр кардани он: ба зарфи сирдор шакару обро чүшонда, қиём мепазанд ва хунук мекунанд. Бех (решай як навъ гиёх)-ро тоза шуста, реза карда, дар об мечүшонанд. Баъди чүшида ба рӯи об баромадани бех оби онро аз дока гузаронда, ба деги мис (ё зарфи сирдор) андохта, каме хунук мекунанд ва ба он сафедии тухмро андохта, бо чилчӯб лат мезананд. Ба кафки сафеди ҳосилшуда кам-кам қиём мерезанд ва бо чилчӯб лат заданро давом медиҳанд. Барои хуштаъмӣ ба қиём ҷавҳари лиму ва ванилин меандозанд. Агар шакари шӯшабаста об шавад ва қиём аз кафк ҷудо шуда наистад, онгоҳ

нишолло тайёр аст. Ранги нишоллои тайёршуда сап-сафед буда, ҳангоми бо белчай махсуси чўбин гирифтани нишолло он ғоз медиҳад.

Ба 0,5 кг шакар 0,5 об, як қошуқча ҷавҳари лиму ва ванилин, сафедии 2 дона тухм, 20г бех лозим аст.

Нишолло дар тӯйю маъракаҳои мардумӣ дар дастурхон гузашта мешавад.

НИШОЛЛО / НИШОЛЛОПАЗИ – ремесло изготовления нишолло, одного из вида традиционных сладостей.

Способ его приготовления: в эмалированной посуде кипятят сахар с водой, готовят сироп и остужают его.

Промывается и очищается бех, корень одного дикого горного растения, а затем его кипятят в воде. После закипания и появления на поверхности воды самого беха, эту воду процеживают и наливают в казан (или эмалированную кастрюлю), остужают, добавляют белки яиц и взбивают чилчубом до образования густой белой пены. Затем туда постепенно наливается приготовленный сироп, продолжая все время взбивать. Для вкуса добавляется лимонная кислота и ванилин. Цвет готового нишолло белый и состав густой и однородный.

На 0,5 кг сахара, 0,5 л воды, по одной чайной ложке лимонной кислоты и ванилина, белки двух яиц, 20г бех.

Нишолло используют для свадебных и других традиционных праздников.

NISHOLLO / NISHOLLOPAZI is a craft of producing *nishollo*, one of kinds of traditional candies.

The producing way is the following: in enamel ware, sugar and water are boiled, syrup is cooked and cooled.

Beh, the root of wild mountainous plant, is washed and cleaned, and then it is boiled in water. After starting boiling and appearing itself *beh* on the surface of water, this water is filtered and poured into cauldron (or enamel pan), cooled, egg-whites are added and whipped with *chilchub* till solid foam is formed. Then the prepared syrup is gradually poured there, continuing

being whipping all time. Lemon acid and vanillin are added for taste. The color of ready *nishollo* is white, and its consistence is solid and smooth.

For 0,5 kg. sugar – 0,5 l. water, one teaspoon lemon acid and vanillin, egg-whites - two eggs, and 20 g. *beh*.

Nishollo is used for weddings and other traditional celebrations.

НОНПАЗӢ – ҳунари пухтани нон, ғизои асосии мардуми точик, ки аз орди гандум тайёр карда мешавад. Дар фарҳанги точикон нонҳои гуногун пухта мешаванд. Гуфтан мумкин аст, ки ҳар як тӯю маърака нони хосаи худро дорад: нони хонагӣ, фатир, фатири варакӣ, кулчаи равғаниӣ, фатири бочазза, фатири ширмол, қотурма, чаппотӣ, гирдача, кулчача, нони обӣ, гичда, зағора ва ғайра.

Нонро дар танӯр / чакдон / дегдон, тоба ва ғайра аз ордҳои асосан гандум ва баъзан ҷав, ҷуворӣ, ҷувории сафед мепазанд. Тарзи пухтани нонҳо гуногун аст. Он аз маҳал, ҷои истифода ва ҳоказо вобаста аст. Нонҳо ҳаҷманӣ хеле гуногунанд, вале шакли нони точикӣ ҳамеша гирд аст.

НОНПАЗӢ – ремесло приготовления нон / хлеба, основной пищи таджиков, который готовится из пшеничной муки. В культуре таджиков пекут различные виды нона / лепешек. Можно сказать, что каждое традиционное мероприятие, праздник имеет свой вид лепешек: нони хонагӣ, фатир, фатири варакӣ, кулчаи равғаниӣ, фатири бочазза, фатири ширмол, қотурма, чаппотӣ, гирдача, кулчача, нони обӣ, гичда, зағора и множества др.

Нон пекут в специальных печах – танӯр / чакдон / дегдон, а также сковородах тафдон, тоба. Все виды нон готовятся обычно из пшеничной (редко ячменной, кукурузной) муки. Способ приготовления нон разный. Это зависит от разновидности нона, его предназначения (на какое мероприятие он готовится) и местности. Нон бывает множества размеров – от самых маленьких кулчача до больших размеров. Однако, таджикский нон всегда имеет круглую форму.

NONPAZI is a craft of producing *non* / bread, main food of the Tajiks, which is cooked from wheat dough. In the Tajiks' culture, different kinds of *non* / flatbreads are baked. One can say that each traditional event, celebration has its own kind of flatbreads: *noni khonagi*, *fatir*, *fatiri varaki*, *kulchai ravghani*, *fatiri bojazza*, *fatiri shirmol*, *loturma*, *chappoti*, *girdacha*, *kulchacha*, *noni obi*, *gijda*, *zaghora*, and many others.

Non is baked in special ovens – *tanur/chakdon/degdon* as well as in frying pans *tafdon*, *toba*. All kinds of *non* are usually cooked from wheat (seldom barley and corn) dough. The way of producing *non* is different. It depends on the variety of *non*, its assignment (for what event it is cooked) and place. *Non* has many sizes – from the smallest *kulchacha* to the largest sizes. However, a Tajik *non* always has a round form.

ОИНАХАЛТА, халтачай росткунчашакли латтаги ё гулдузишуда. Барои нигоҳ доштани оинаи хурдакак аз тарафи занон истифода бурда мешуд. Бештар дар чихози арусон чой дорад. Айни хол аз истифода баромадааст.

ОИНАХАЛТА, тряпочный или вышитый гулдузи прямоугольный мешочек. Используется для хранения женского зеркальца. К настоящему времени постепенно выходит из употребления.

OINAKHALTA is a rag or embroidered with *gulduzi* rectangle little sack. It is used to keep a women's little mirror. It has been gradually going out of the use by the present time.

ОРДАК (ниг.: ПАРВАРДА / ПЕЧАК)

ОХАНГАРӢ – хунари қадимаи тоҷикон.

Ҳабибов Ақрам аз айёми хурдсолӣ, аниктараш аз синни 16-солагӣ бо ҳамроҳии падараш Аҳроров Ҳабибназари оҳангар аз солҳои 1949 бо аҳли оилаашон аз шаҳри Истаравшан бо давъати мардуми ноҳияи Спитамен ба ноҳияи мазкур ҳамчун устои оҳангар кӯчида омадаанд.

Ҳабибов Акрам аз падараш касби оҳангариро омӯхта, то имрӯз ба касби оҳангарӣ майлу рағбати зиёд дошта, касби оҳангарӣ барои ӯ ҳамчун касби авлодӣ зина ба зина то имрӯз мерос мондааст. Тайи зиёда аз 50 сол мешавад, ки бо ин касби оҳангарӣ ба мардум хизмат мерасонад.

Дӯкони кории ӯ дар наздикии мактаби №1, кӯчаи Эргаш Юсуфи маркази ноҳияи Спитамен ҷойгир буда, ҳамроҳи писаронаш фаъолият мекунад.

Асбобҳои тайёрнамудаи ӯ аз зумраи инҳоянд: табар, теша, дости калон, дости хурд, потеша, кордҳои гуногун оташгирак, кафгир, кетман, бел, тавари мусулмонӣ, тавари русӣ, зоғнӯл, фонай чӯбкафонӣ, гулмехи оҳанӣ, наъли асп ва монанди инҳо, ки аз ҳар гуна навъҳои металҳои пӯлодӣ ва оҳанӣ месозад.

Тарзи тайёр намудани ин гуна асбобҳо бо дастгоҳи маҳсуси қадимаи оҳангарӣ сохта мешавад. Яъне дастгоҳи оҳангариро танӯр ё тафдон мегӯянд. Аввал дар даруни танӯр ангиштсангро месӯzonанд ва баъд дар гармии оташ ё алови он, ки бениҳоят ҳарорати гармии баланд дорад, бо асбоби маҳсуси метали пӯлодӣ ё ҳар гуна оҳанро дошта, дар оташдон мегузорад, ки то ба мисли оташ сурҳ шудани он нигоҳ дошта мешавад ва баъдан аз оташдон ӯро гирифта, ба қолаби маҳсус ё мизи коргарӣ гузошта, бо болғаи калон маводро оро медиҳанд.

Бояд тазаккур дод, ки соҳтани табар, теша, корд, дости мусулмонӣ ва дигар асбобҳои наҷҷорӣ маҳсус аз метали пӯлодӣ ё ресори мошин, клапанҳои мошин сохта мешавад. Ва барои тайёр намудани каланд, бел, аловгирак, лапотка, кафгирҳои гуногун метали оҳанинро истифода мебаранд.

Ҳабибов Акрам бо касби оҳангарӣ дар ноҳияи Спитамен ва водии Зарафшонзамин хеле машҳур буда, ҳунари волои онро дар аксар намоишгоҳҳои ҳунарҳои мардумӣ, фестивалу озмунҳо ба намоиш гузоштаанд.

Бояд гуфт, ки шогирдони Ҳабибов Акрам фарзандони ӯ мебошанд. Аз ҷумла Ҳабибов Авазназар соли таваллудаш 1969, Ҳабибов Азамҷон соли таваллудаш 1970 ва Ҳабибов

Аброрчон соли таваллудаш 1972 буда, ҳамроҳи падарашон то ҳол бо касби оҳангарӣ фаъолият доранд.

Соли таваллудаш 1944, миллаташ тоҷик, маълумоташ миёна, истиқоматкунандай вилояти Суғд, ноҳияи Спитамин, кӯчаи Лола Турсунова, хонаи 6, тел: 928721317.

ОҲАНГАРИ – кузнечное дело.

Акрам Ҳабибов с юношеского возраста тяготел к кузнечному делу, так как его отец усто Ҳабибназар Ахроров был превосходным мастером-кузнецом. В 1949 году его отца пригласили в район Спитамен. И они всей семьей из г. Ис-травшана переехали сюда.

Акрам Ҳабибов уже 50 лет служит жителям своей местности своим кузнецким мастерством.

Его мастерская расположена рядом со школой №1, по улице Эргаша Юсуфи в центре Спитамена. Он работает в ней со своими сыновьями, которых воспитал сам.

Он изготавливает различные приборы быта как топор, теша (разновидность топора), серп, косу, ножи, кочергу, шумовки, кетмени, лопатки, и множества других предметов быта, а также подковы и пр.

Все эти изделия изготавливаются из металла, желаза в традиционной кузнечной печи.

Акрам Ҳабибов сегодня прославленный мастер-кузнец не только в районе Спитамена, но и во всей Зарафшанской долине. Его изделия часто выставляются на выставках, конкурсах.

Его учениками являются его дети: Авазназар Ҳабибов (1969г.р.), Азамчон Ҳабибов (1970г.р.) и Аброрчон Ҳабибов (1972 г.р.).

Акрам Ҳабибов (1944 г.р.), таджик, образование среднее, адрес: р-он Спитамен, ул. Лола Турсунова, дом 6, тел: 928721317.

OKHANGARI is a blacksmith's work.

Akram Habibov was drawn to a blacksmith's work from his youth because his father, usto Habibnazar Ahrorov, was a nice

master-blacksmith. In 1949, his father was invited to Spitamen district. And they together with all family moved there from Istaravshan.

For 50 years, Akram Habibov has been serving to the dwellers of his place with his blacksmith's mastery.

His workshop is situated near the school №1, Ergash Yusufi street, in the centre of Spitamen. He works with his sons in it, who were upbrought by himself.

He produces different things of life: axe, *tesha* (variety of axe), sickle, scythe, knives, poker, skimmer, mattock, spade, and many others as well as horseshoes etc.

All of these items are produced from metal, iron in a traditional blacksmith's oven.

Today, Akram Habibov is famous master-blacksmith not only in Spitamen district but also all over Zeravshan valley. His items are often exposed in exhibitions and competitions.

His pupils are his children: Avaznazar Habibov (born in 1969), Azamjohn Habibov (born in 1970), and Abrorjohn Habibov (born in 1972).

Akram Habibov (born in 1944), Tajik, secondary education, address: Spitamen district, Lola Tursunova street, h. 6, tel.: 928721317.

ПАРВАРДА / ПЕЧАК / ОРДАК – яке аз навъҳои ширинии суннати, шакли чоркунчачаи майдаро доро, рангаш сафед аст, баъзан рах-рах ранг мекунанд.

Тарзи тайёр кардани он чунин аст: Қандро то қиём шуданаш дар об каме ҷавҳари лиму андохта мечӯшонанд. Баъд қиёмо ба зарфи мисин ё сирдори равғанмолида андохта, ба даруни деги калони пур аз об мегузоранд ва то хунук шуданаш босуръят давр мезанонанд. Ҳангоми даврзанӣ қиём пахн шуда, ба деворҳои зарф мечаспад. Қиёмо ҷанд маротиба ба мобайн ғун ва рӯгардон мекунанд. Ҳамин ки қиём хунук шуд, онро каме ба орди тозаи гандум мегелонанд. Сипас қалобавор дароз карда, то сафед шудани қиём дар меки сутунии маҳсус печутоб медиҳанд. Қиём, ки сафед шуд, онро дар рӯи гарди орд зувола мегиранд. Зуволаро бо-

рику дароз карда, майда-майда мебуранд. Баъд ба он боз гарди орд пошида, ба зарфе мегиранду болояшро чанд соат бо кўрпача ва ё ягон чизи гафс мепўшонанд. Сипас, парвардаро аз орд тоза карда мегиранд.

Барои тайёр кардани 1 кг парварда 0,5 кг орд, 5 истакон шакар ё қанди кўфта, 1 истакон об ва як қошуқча маҳлули чавхари лиму лозим аст.

ПАРВАРДА / ПЕЧАК / ОРДАК – один из видов традиционных сладостей. имеет форму маленьких квадратиков, белого цвета, иногда раскрашивается в полоску.

Способ приготовления: сахар кипятят в воде до образования густого сиропа, во время кипячения добавляют немножко лимонной кислоты. Затем сироп убирают в медную или эмалированную посуду, смазанную растительным маслом и ставя эту посуду на водянную баню (в большой казан с водой) остужают, постоянно вращая её в воде. Во время вращения сироп расширяется и прилепает к краям посуды, поэтому сироп при вращении постоянно собирают в середину и переварачивают. Как только сироп остыл в него добавляется немного пшеничной муки и скатывается. Затем ему придают форму удлиненно раскатанного клубка и добела взбивают и врашают вокруг специальной оси. Как только сироп становится полностью белым его месят с мукой как зувола. А после придают ей удлиненную небольшого диаметра форму, которую режут маленькими кусками. Затем опять кусочки посыпают мукой и убирают в посуду, которую тепло накрывают оделялом или курпачой на несколько часов. И только по истечении времени каждый кусочек убирают из посуды, очищая его от муки.

Для приготовления 1 кг парварда / ордак / печак нужно 0,5 кг муки, 5 стакана сахарного песка, 1 стакан воды и 1 чайная ложка разведенной лимонной кислоты.

PARVARDA / PECHAK / ORDAK is one of kinds of traditional candies. It has the form of small squares, white color, sometimes is dyed in stripe.

The producing way is the following: sugar is boiled in water till solid syrup appears, but while boiling lemon acid is added a little. Then, the syrup is put in copper or enamel ware, covered with vegetable oil, and this ware is put in water bath (into a large cauldron with water), cooled, turning it in water constantly. While turning, the syrup increases and is stuck to the ware's edges, therefore the syrup is constantly gathered in the middle and turned up. While the syrup is cooled, little wheat dough is added to it and rolled. Then it is given the form of elongate rolled ball, and it is whipped and turned around a special axis. When the syrup fully becomes to be white, it is kneaded with dough like *zuvola*. And after that, it is given elongate form of small size, which is cut for small pieces. Then, the pieces are again poured with dough and put in ware, which is warmly covered with *kurpacha* for several hours. And after the time had expired only, each piece is put out of ware, cleaning it from dough.

Ingredients for 1 kg. of *parvarda/ordak/pechak*: 0,5 kg. flour, 5 glasses of sugary sand, 1 glass of water, and 1 teaspoon of solved lemon acid.

ПЕЧАК (ниг.: ПАРВАРДА / ОРДАК)

РУБОЙ / РУБОИХОНЙ / РУБОИГҮЙ. Дар фарҳанги тоҷикон ба якчанд маъно истифода бурда мешавад.

Рубой – 1) жанри назм; 2) жанри мусиқӣ.

Рубоихонй – 1) хунари бадеии шеърдониву шеърхонй; 2) хунари мусиқӣ (1); яке аз суннатҳои асосии сарояндагии суннатии тоҷикон (2).

Рубой аслан жанре аз назм аст, ки дар фарҳанги мардуми тоҷик ҳам шакли китобӣ ва ҳам шифоҳӣ дошта, дар ҳарду маврид таърихи беш аз ҳазорсола ва истифодай фаровон дорад. Рубой аз ҷаҳор мисраъ (ду байт) таркиб меёбад, ки қофиябандии он ду навъ аст: ААБА ва ААББ. На ҳар қолиби манзуме, ки дорои ҷаҳор мисраъ аст, рубой мебошад; рубой аз мисраъҳои 11-13 ҳичоӣ сохта мешавад. Дар фарҳанги шифоҳии мардуми тоҷик рубой аз ҷиҳати мавзӯй барои